

## 148981 - Пас аз хўрдану нўшидан мустаҳаб аст, ки инсон даҳонашро мазмаза намояд.

### савол

Агар чизи моеъеро, монанди чой, шарбат ва ғайра нўшам, сипас баъди он намоз хонданий шавам, оё бароям вочиб аст, ки даҳонамро пеш аз намоз хондан, бо об бишўям ва оё ин кор ҳангоми қироати Қуръон аз рӯи мусҳаф низ зарур аст?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шустани даҳон пас аз хўрдану нўшидан вочиб нест, хоҳ намоз хонданий бошад, ё қироати Қуръон карданӣ бошад. Балки ин амал мустаҳаб аст, хоссатан агар чизи хўрдашуда ё нўшидашуда равған дошта бошад. Чигунае, ки Муслим (358) аз Ибни Аббос (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ривоят кардааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) шире нўшид, сипас амр намуд, ки об оварда шавад, баъд бо он мазмаза карда гуфт: Ҳароина шир равғане дорад.

Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

Сухани: "Баъди нўшидани шир мазмаза кардан мустаҳаб аст". Олимон дар ин бобат гуфтаанд: Инчунин пас аз хўрдану нўшидани ҳама намуд хўроку нўшокӣ низ мазмаза кардан мустаҳаб аст, то дар даҳон чизе боқӣ намонад, ки онро дар вақти намоз фурӯ барад. Поёни сухан аз китоби "Шарҳу Муслим ли-н-Нававӣ".

Дар "Ал-Мавсуъату-л-Фиқҳийя" (37/108) чунин омадааст: "Мазмаза баъди хўрок мустаҳаб аст, чигунае ки аз Сувайд ибни Нўъмон (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ривоят шудааст, ки ў ҳамроҳи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дар соли Хайбар ба роҳ баромад, ҳангоми ба минтақаи Саҳбо, ки дар поёнтари Хайбар воқеъ аст, расиданд, паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) намози асрро хонда, хўрок талабид, аммо ба ҷуз савиқ (талқон, хуроке, ки аз гандум ё ҷав тайёр карда

мешавад) чизи дигареро дарёфт накарданد. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) ба овардани он амр намуд, сипас онро ба об тар карда оваранд. Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) аз он хӯрд ва мо низ аз он хӯрдем, сипас ба намози шом хеста, мазмаза намуд, мо низ мазмаза кардем, баъд таҳорат накарда намоз хонд.

Ҳадиси мазкур далели мустаҳаб будани мазмаза пас аз хӯрдани хӯрок аст. Фоидай мазмаза кардан пеш аз намоз аз савиқ (талқон), гарчанде, ки равған надошта бошад, дар он аст, ки боқимондаи он дар байни дандонҳо ва атрофи даҳон мемонад ва инсонро дар намоз машғул месозад". Поёни сухан.

Аллоҳ донотар аст.